

39661 - Оё гирифтани тұхфа аз марде, ки бо рибо муомила мекунад, қоиз аст?

савол

Оё қабул намудани тұхфа аз марде, ки бо рибо муомила мекунад, қоиз аст?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) бо яхудон дар хариду фурӯш муомила менамуд ва аз онҳо тұхфаро қабул мекард, дар ҳоле ки онҳо бо рибо муомила мекардан.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

فِيْظَلِمٌ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أَحْلَثُ لَهُمْ وَبِصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦١﴾ وَأَخْذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴿١٦٠﴾ سورة النساء: ١٦١ - ١٦٠

«Пас, ба сабаби ситаме, ки яхудиён муртакиб шуданд ва ба сабаби он ки бисёре аз мардумро аз роҳи Аллоҳ боздоштанд, неъматҳои покизаеро, ки барояшон ҳалол буд, бар онон ҳаром кардем. Ва (низ) ба сабаби рибо гирифтанашон, дар ҳоле ки аз он наҳй шуда буданд ва (ҳамчунин) ба сабаби он ки молҳои мардумро ба ноҳақ меҳўрданд». (Сураи Нисо: 160 - 161).

Бо вучуди ин, паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) тұхфай онҳоро қабул кард. Ҳамчунин тұхфай зани яхудиеро, ки гүсфандро дар Хайбар ҳадя карда буд, пазируфт ва бо онҳо муомила намуд ва ҳангоме ки вафот кард, зиреҳаш дар назди яхудие дар гарав буд.

Қоида дар ин қоин аст: Он чизе, ки ба хотири касб намудан (ба даст овардан)-и он ҳаром аст, танҳо барои касе ки онро ба даст меорад, ҳаром аст, на барои касе, ки онро ба таври мубоҳ аз ў мегирад. Бинобар ин, қабул намудани тұхфа аз касе, ки бо

рибо муомила мекунад, ҷоиз аст ва ҳамчунин бо ў хариду фурӯш кардан ҷоиз аст, магар ин ки дар дурӣ намудан аз ў манфиате вуҷуд дошта бошад, яъне дар муомила нанамудан бо ў ва қабул накардани тӯҳфаи ў манфиате бошад, бале, дар ин ҳолат, мо манфиатро ба назар мегирем. Аммо он чизе, ки худаш ҳаром аст, ҳам барои гиранда ва ҳам барои дигарон ҳаром мебошад. Масалан шароб, агар яҳудӣ ё насроние, ки онро ҳалол мешуморанд, ба ман шароб тӯҳфа кунад, бароям ҷоиз нест, ки онро қабул кунам, зоро он худ ҳаром аст. Агар инсоне пули шахсеро дуздида, омада ба ман бидиҳад, гирифтани ин пули дуздидашуда ба ман ҳаром аст, зоро он худ ҳаром аст.

Ин қоида шуморо аз нофаҳмиҳои зиёде раҳо мекунад.

Он чизе, ки ба хотири қасб намудан (ба даст овардан)-и он ҳаром аст, танҳо барои қасе ки онро ба даст меорад, ҳаром аст, на барои қасе, ки онро бо роҳи ҳалол аз ў мегирад, магар ин ки дар дурӣ намудан аз ў, нагирифтани аз ў, қабул нанамудан тӯҳфаи ў ва хариду фурӯш накардан бо ў манфиате бошад, ки ўро аз ин амал боз дорад, пас дар ин ҳолат, ба хотири манфиат аз ў дурӣ мекунад (ва бо ў муомила наменамояд).